

Ба шурои диссертационии 6D.KOA-018-и  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертасияи Шерзода Бурҳонали Сабзали дар мавзуи «Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқи маданий», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданий; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байнамилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертасия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он диссертасия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертасияи Шерзода Бурҳонали Сабзали дар мавзуи «Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқи маданий» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ба шиносномаи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи маданий; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байнамилалии хусусӣ мутобиқ мебошад.

Маврид ба зикр аст, ки диссертасияи тақризшаванд дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи маданий факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 – «Нақши ҳуқуқи маданий дар татбиқи ҳадафҳои миллии стратегӣ» омода гардидааст.

**Мубрам будани мавзуи диссертасия.** Мувофиқи моддаи 12-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногуншаклии моликият асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро ташкил дода, давлат барои ин фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробархуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад. Дар ташкили ин муомилот танзими ҳуқуқии муносибатҳои марбут ба ашёи ғайриманқул нақши асосиро мебозад. Молу мулки ғайриманқул асоси

иқтисодиёти тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ мебошад. Рушди истеҳсолот, фазои сармоягузорӣ ва некӯаҳволии аҳолӣ бештар аз интихоби дурусти речай ҳуқуқӣ дар бахши молу мулки ғайриманқул вобаста аст. Мавзуи интихобнамудаи таҳқиқбаранда низ бешубҳа ба ин масъала бахшида шудааст.

Аз муқаррароти Кодекси маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи мазкур маълум мегардад, ки дар доираи васеи муносибатҳои ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул ҳамчун объект баромад менамояд. Молу мулки ғайриманқул падидай классикӣ буда, ҳазорслолаҳо чун объекти ҳуқуқи маданий эътироф гардида, амал менамояд ва муносибатҳои марбут ба он танзим карда мешавад. Дар Тоҷикистони соҳибиستиклол низ барои танзими пурраи муносибатҳои ба молу мулки ғайриманқул даҳлдор санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёд қабул гардида, речай ҳуқуқии он мустаҳкам карда шуд. Ҳамзамон, таҳлили маълумоти омории пешниҳоднамудаи муаллиф (саҳифаҳои 5 ва 6) шаҳодат медиҳанд, ки муомилоти объекти мазкур дар амалия ба таври васеъ ҷой дорад. Аммо, новобаста аз арзиши илмию амалии баланд доштани мавзуи молу мулки ғайриманқул, ин самт дар илми ҳуқуқи маданий таҳлилношуда боқӣ монда буд. Таҳқиқоти диссертационии Шерзода Бурҳоналий чунин холигиро дар илми ҳуқуқи маданий ватаний пурра менамояд.

Илова бар ин, мубрамии таҳқиқотро муаллиф ба таври дақиқ муайян намуда, қайд менамояд, ки «тибқи моддаи 138 Кодекси маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон кишиҳои ҳавоӣ ва объектҳои кайҳонӣ молу мулки ғайриманқул маҳсуб мешаванд. Дар қонунгузории мамлакат нисбати объектҳои мазкур қоидаҳои маҳсус муқаррар нагардидаст ва дар амалия муомилоти кишиҳо ва объектҳои кайҳонӣ на ҳамчун молу мулки ғайриманқул анҷом дода мешаванд. Дар қонунгузорӣ тартиби бақайдгирии давлатии объектҳои мазкур пешбинӣ нашудаааст» (саҳифаи 7). Дар ин

замана, масъалаи мазкурро муаллиф дар зербоби сеюми боби дуюм баррасӣ карда, пешниҳодҳои дахлдор бобати такмили қонунгузорӣ манзур намудааст.

**Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.** Таҳқиқот дар муҳити илми ҳуқуқшиносии ватаний яке аз нахустин пажӯҳишҳои диссертационӣ мебошад, ки дар он речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул ба таври фароҳ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Диссертант ба паҳлуҳои назариявии речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул маҳдуд нашуда, балки амалия, мушкилот ва дурнамои танзими речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро мавриди таҳлилу омӯзиш қарор додааст ва пешниҳодҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшударо ҳамчун навгонӣ дар кори худ ба миён гузоштааст.

Диссертант вазифаҳои гузоштаи худро дар самти таҳқиқоти диссертационии мазкур тавассути нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳоднамудааш пурра инъикос намуда, ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои худ аз сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, қонунгузории миллӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, қонунгузории давлатҳои алоҳида, маҳсусан Олмон ва Фаронса, инчунин аз андешаву назари олимони ватанию ҳориҷӣ истифода намудааст, ки онҳо дар маҷмуъ мустаҳкамии навгонии таҳқиқоти диссертациониро таъмин намудаанд. Ҳамин тавр, навгонии таҳқиқоти диссертант бо ҳалли масъалаҳои зерин муайян мегардад:

1. Таҳлили речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул вобаста ба марҳилаҳои таърихӣ, аз ҷумла даврони Рими қадим, даврони Шуравӣ ва соҳибистиқлолии кишвар. Ҳамзамон муайян намудани маҳсусияти ҳар кадоми он дар шаклгирии танзими ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул .
2. Муайян намудани мағҳуми молу мулки ғайриманқул вобаста ба маҳакҳои мансубият (аз рӯйи табиат, алоқаи мустаҳкам доштан бо замин, дар асоси талаботи қонунгузорӣ ва ғайра) ва мақсади он. То кунун мағҳуми

молу мулки ғайриманқул дар қонунгузории маданий аз рүйи номгүй пешбиний карда шудааст.

3. Речай ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул инхоро фаро мегирад: 1) тартиби хоси пайдоиш, гузариш ва қатъи ҳуқуқчо ба молу мулки ғайриманқул, ки бақайдигирии давлатиро талаб менамояд; 2) ба маҳалли чойгиршавии молу мулки ғайриманқул алоқаи мустаҳкам доштани чойи ичрои уҳдадорӣ, маҳалли кушода шудани мерос, бақайдигирии давлатӣ; 3) тартиби маҳсуси ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул; 4) татбиқ шудани муҳлатҳои маҳсус нисбати муносибатҳои бо молу мулки ғайриманқул алоқаманд; 5) ба таври ҳатмӣ пешниҳод намудани ҳучҷатҳои ҳуқуқмуайянкунданаи молу мулки ғайриманқул барои анҷом додани муомилот вобаста ба он; 6) риояи ҳатмии шакли аҳдҳо бо молу мулки мазкур ва бақайдигирии давлатии онҳо; 7) дар асоси розигии иштирокдорони моликияти якҷоя анҷом додани муомилоти молу мулки ғайриманқул.

Навгонии илмӣ ва амалии нуктаи мазкур дар он ифода меёбад, ки тартиби хоси пайдоиш, гузариш ва қатъи ҳуқуқчо ба молу мулки ғайриманқул, ки бақайдигирии давлатиро талаб менамояд, ҳамчун речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул баромад менамояд. Диссертант бо пешниҳоди ин нуктаи илмӣ мушкилоти назариявӣ ва амалии тартиби хоси пайдоиши молу мулки ғайриманқулро, ки бақайдигирии давлатиро талаб менамояд, мавриди таҳлил қарор додааст. Воқеан, бақайдигирии пайдоиши молу мулки ғайриманқул, дар мисоли дарахтони бисёрсола ба яке аз масъалаҳои муҳимми амалияи ҳуқуқтатбиқунӣ табдил ёфтааст, ки дар таҳқиқоти мазкур роҳҳои ҳалли ин масъалаҳо муайян карда шудааст.

4. Байни объекти молу мулки ғайриманқули бо замин алоқаи мустаҳкамдошта (бино, иншоот) ва қитъаи замин бояд алоқаи ҳуқуқӣ вучуд дошта бошад. Объектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта бидуни

алоқаи ҳуқуқӣ ба қитъаи замин ҳамчун ашёи ғайриманқул эътироф карда мешаванд, аммо ҳуқуқ ба он ба вучуд омада наметавонад.

Диссертант бо ин пешниҳод дар баробари он, ки молу мулки ғайриманқул нишонаи алоқаи мустаҳкам доштан бо замиро дорост, ҳамзамон алоқаи ҳуқуқӣ доштани молу мулки ғайриманқулро муайян намудааст, ки мубрамияти пешниҳоди мазкурро нишон медиҳад. Дарвоқеъ, обьектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта бидуни алоқаи ҳуқуқӣ ба қитъаи замин ҳамчун ашёи ғайриманқул эътироф карда мешаванд, аммо ҳуқуқ ба он ба вучуд омада наметавонад ва дар муомилот ворид шуда наметавонад. Чунончи, қонунгузории маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳтмони худсарона талаботи маҳсус мӯқаррар намудааст. Ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба соҳтмони худсарона раванди мушаххасеро талаб менамояд, ки танҳо баъди амалий намудани он шахси соҳтмони худсаронаро бунёдкарда метавонад ҳуқуқи моликиятиро нисбати он ба даст орад. Ҳолати мазкур ашёи ғайриманқул будани соҳтмони худсаронаро истисно накарда, танҳо ҷараёни ба вучуд омадани ҳуқуқ ба онро мӯқаррар намудааст, ки алоқаи ҳуқуқиро ҳамчун аломати молу мулки ғайриманқул нишон медиҳад. Мушкилоти мазкур дар рисолаи илмии диссертант баррасӣ гардидааст.

Муаллиф дар баробари масъалаҳои анъанавии самти мазкур, ичунин ба таҳқиқи масъалаҳои нави ҳуқуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди маҷмуаи томи ғайриманқул ва ҳуқуқи ҳамсоягӣ даст задааст, ки ин арзишмандии рисолаи илмиро дучанд мегардонад. Масалан, муаллиф амалисозии ҳуқуқҳои ашёй ба молу мулки ғайриманқулро таҳлил карда, ҳуқуқи ҳамсоягиро ҳамчун ҳадди амалисозии ҳуқуқҳои мазкур муайян кардааст (саҳифаи 77). Бояд қайд намуд, ҳуқуқи мазкур дар пасманзари рушди соҳаи соҳтмон, маҳсусан бунёди биноҳои баландошёна аҳаммияти хос пайдо менамояд. Дар робита ба ин, муаллиф андешаи саривақтиеро пешниҳод намудааст, ки «новобаста аз истифода шудан ё нашудани молу

мулки ғайриманқул молик уҳдадор аст, то онро дар ҳолати дахлдор нигоҳ дорад. Масалан, агар ҳолате ба вучуд ояд, ки шахс бо аъзои оилааш муддати муайян дар манзили худ истиқомат накунад, аммо дар ин давра аз ин манзил сўхтор ба вукуъ пайваста, ба молу мулки ҳамсоягон зарари моддӣ расад. Дар натиҷа, новобаста аз муддати муайян истифода набурдани манзил, молик уҳдадор аст, ки зарари расондаро пурра пардоҳт намояд, зеро вай уҳдадор буд, ки ҳолати дахлдори молу мулки худро таъмин намояд, то аз он ба молу мулки дигарон зарар расонда нашавад» (саҳифаи 78).

**Асоснокӣ ва эътиимоднокии хulosсаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда.** Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти назариявӣ ва амалий оид ба паҳлуҳои мухталифи речай ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул, ба монанди таҳлили адабиёти илмии ватанию хориҷӣ, таҳлили қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили амалияи ҳуқуқтатбиқуний дар самти бақайдгирии молу мулки ғайриманқул, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунгузории давлатҳои хориҷӣ, алалхусус давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар самти молу мулки ғайриманқул асос меёбад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз ҷумла нуктаҳои илмӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда заминаи боэътиими назариявӣ ва методологӣ доранд. Муаллиф хulosа, пешниҳод ва тавсияҳоро бо сарчашмаҳои мушаххаси илмӣ, истинод ба маводди илмӣ, қонунгузории миллӣ ва хориҷӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқуний асоснок намудааст. Масалан, муаллиф андешаи сарвати умумихалқӣ эътироф намудани заминро бо асосҳои дахлдори ҳуқуқӣ рад намуда, андешаи худро бо таҳлили таҷрибаи қонунгузории Ҷумҳурии Қазоқистон ва дигар давлатҳои хориҷӣ асоснок намудааст (саҳифаи 105).

**Аҳаммияти илмӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.** Таҳқиқоти

диссертационии Шерзода Бурҳоналий Сабзалий аҳаммияти баланди илмӣ ва амалий дорад. Зоро хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада метавонанд барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалий дар самти молу мулки ғайриманқул истифода карда шаванд. Маврид ба зикр аст, ки истифодаи маводди диссертатсия дар таҳлилу хулоسابарории мавзӯҳои илмию назариявии ҳуқуқи маданий истифода шуда метавонад.

Хулоsavу пешниҳодҳои таҳқиқоти барои амалияи ҳуқуқтатбиқсозӣ дар соҳаи молу мулки ғайриманқул аҳаммияти калон доранд. Ҳамзамон, муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар омода намудани адабиёти ҳуқуқӣ ва таълимӣ-методӣ, инчунин дар ҷараёни таълими фанҳои ҳуқуқи маданий, ҳуқуқи ашёй, ҳуқуқи шартномавӣ, ҳуқуқи мерос ва ғайра истифода шуда метавонанд.

Хулоса ва тавсияҳои пешниҳоднамудаи муаллиф дар самти такмили қонунгузорӣ ва амалишавии меъёрҳои он нақши муҳим дошта, дар амал татбиқ шуда метавонанд. Масалан, Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмуаи томи ғайриманқулро ҳамчун объекти алоҳидай ҳуқуқҳои маданий муайян намудааст (моддаи 141). Вале, барои бақайдгирии давлатии объекти мазкур дар қонунгузорӣ меъёри мушаххас муқаррар нагардидааст. Масъалаи мазкурро диссертант таҳлил карда, пешниҳоди якуми амалий ба ҳалли масъалаи мазкур алоқаманд аст.

**Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ.** Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он диссертант 1 монография, 21 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 11 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии атtestатсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 тафсир ба қонунҳо ба табъ расонидааст. Дар робита ба ин, теъдоди маводди интишоршуда ба талаботи банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар конференсияҳои илмию амалии соҳавӣ дар шакли пешниҳоди маърузаи илмӣ баррасӣ шудаанд.

**Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Диссертатсияи Шерзода Бурҳоналий Сабзалий аз номгӯйи ихтиораҳо, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот асоснок карда шуда, сатҳи омӯзиш, мақсад, вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, навғонии илмии таҳқиқот ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия баён карда шудааст. Дар бобу зербобҳои алоҳидай диссертатсия масъалаҳое баррасӣ гардидаанд, ки онҳо мувофиқ ба мақсаду вазифаҳои таҳқиқоти диссертационӣ мебошанд.

Дар баробари ин, муаллиф дар доираи диссертатсия авторефератро тибқи талаботи муқарраргардида таҳия ва интишор намудааст, ки онҳо мутобиқати дохирию мантиқӣ мебошанд.

Бо ҳамин назардошт, диссертатсияи Шерзода Бурҳоналий Сабзалий ба талаботи бандҳои 31, 32, 33 ва 34-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мутобиқ мебошад.

**Эродҳо ба диссертатсия.** Диссертатсия дар баробари муваффақиятҳо, инчунин дорои баъзе нуқсонҳои дорои хислати мубоҳисавӣ мебошад, ки тавзехӯ асосноккунии иловагиро талаб менамоянд, аз ҷумла:

1. Дар хulosai шашум муаллиф зикр менамояд, ки «замин объекти муомилоти маданий буда наметавонад ва дар муомилоти маданий ҳамчун қитъай замин иштирок менамояд. Аммо новобаста аз қисми замин будани қитъай замин, охирин объекти муомилоти озоди маданий намебошад. Бо дарназардошти он ки замин танҳо ба ҳуқуқи моликияти давлат тааллуқ дошта метавонад, он объекти муомилоти маҳдуди маданий мебошад». Ин андешаи муаллиф баҳснок мебошад, зоро моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон заминро ҳамчун объекти моликияти истиснои давлат муайян кардааст. Вобаста ба ин, мавқеи муаллиф баҳснок буда, такмилталаб мебошад.

2. Дар пешниҳоди амалии панҷум муаллиф қайд намудааст, ки «ба моддаи 1158 Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон иловаи зерин ворид карда шавад: «3. Нисбат ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муқаррароти зербоби 1 ва 3, боби 41 ва зербоби 6, боби 35 Кодекси мазкур татбиқ карда мешавад, агар аз талаботи шартнома ё қонун тартиби дигаре барнаояд». Муаллиф асоснок шуморидааст, ки муқаррароти ба шартномаи хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул ва паймонкории соҳтмон даҳлдошта ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ татбиқ карда шавад. Дар дигар таҳқиқоти илмии ватаний дастгирӣ шудааст, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ хусусияти мустақил дошта, намуди шартномаи хариду фурӯш ва паймонкорӣ намебошад.

Аз ин рӯ, меҳостам, мавқеъ ва асосҳои муаллифро ҷиҳати самраноӣ ва мультамадии пешниҳоди мазкур фаҳмам.

Бояд қайд кард, ки эродҳои овардашуда ба арзёбии мусбати таҳқиқоти диссертационӣ таъсир нарасонида, бозгӯйи он мебошанд, ки мавзӯъ мураккаб ва баҳснок аст. Дар умум, диссертатсия бо сабку услуби хос дар сатҳи баланди илмӣ таҳия шуда, сазовори баҳои мусбат аст.

**Қисмати хотимавии тақриз.** Хулоса, таҳқиқоти диссертационӣ аз рӯйи мубрамият, соҳтор, ягонагии дохилӣ ва мантиқӣ, сатҳи навгониҳои

илмӣ ва эътимоднокии онҳо, аҳаммияти ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ доштан ва дар амал татбиқшавандагии натиҷаҳо таҳқиқоти мукаммал ва байтмомрасида аст. Дар натиҷаи таҳлили мавзуи мазкур натиҷаҳои илман асоснок ба даст оварда шуда, масъалаҳои илмии ҷойдошта таҳлил шудаанд ва натиҷаҳои он барои илми ҳуқуқшиносӣ навгонӣ мебошанд. Муаллиф масъалаҳои илмиро бо истифодаи самараноки усулҳои таҳқиқи илмӣ баррасӣ намуда, хулоса ва тавсияҳои судманд манзур намудааст ва рисолаи илмии мазкур дар амалишавии сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши босазо дорад.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Шерзода Бурҳонали Сабзалий дар мавзуи «Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқи маданий» пурра ба талаботи пешбининамудаи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданий; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (ilmҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:

ходими пешбари илмии шуъбаи масоили назариявии  
давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа,  
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови  
АМИТ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Қодирзода Т.Қ.

Имзои «Т.Қ. Қодирзода»-ро тасдиқ мекунам Сардори шуъбаи кадрҳои  
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи  
ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ



11.11.2024

Суроғ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон,  
734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33. Телефон: (99237) 221-50-83;  
Факс: (99237) 221-71-00; E-mail: president@amit.tj